

**Ба Шӯрои диссертатсионии  
6 D.КOA-040 назди Институти  
забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло  
Рӯдакии Академияи илмҳои  
Ҷумҳурии Тоҷикистон (734025, ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21)**

### **РИЗОИЯТ**

Ман, Муҳаббатова Абдулфазл, номзади илми филология, дотсенти кафедраи филологияи Эрони факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидааст ва банди 35-и Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидааст розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Абдуллоева Заррина Фатуллоевна «Таърихи инкишофи истилоҳоти мусиқӣ дар забони тоҷикӣ», ки Шӯрои диссертатсионии 6 D. КOA- 040-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.22 - забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо ва сокинони бумии (аборигенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ), барои дифоъ иҷозат додааст, баён менамоем.

Дар асоси бандҳои 64,65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 35-и тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (профессор, дотсент)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилоот, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ

ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотҳоро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам.

Насаб, ном, номи падар	Муҳаббатов Абдулфазл
Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи он диссертатсия ҳимоя шудааст	Номзади илми филология, 17.05.07
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба шумор меравад	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Номгӯйи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар 5 соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад).	<p>1. Нақши нимвандҳои номӣ дар раванди воҷасозӣ. Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: Дониш, 2018. - №2(250).- С. 152 - 158. 188 №2076-2569</p> <p>2. Мулоҳизае чанд роҷеъ ба ҷойгоҳ ва нақши вожаҳо ва таркибҳои мазҳабиву динӣ дар забони форсӣ. Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. - Душанбе: Матбааи ДДОТ, 2018. -№3(75). - С. 194-198. ISSN№ 2219-5408</p> <p>3. Саҳми забоншиносони рус дар пажӯҳиш ва рушди воҷасозии забони форсӣ. Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: Дониш, 2018. - №3 (253). - С. 177-184, 188 №2076-2569.</p> <p>4. Баррасии истилоҳоти навини забони форсӣ (дар намунаи</p>

истилоҳоти забоншиносӣ. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе: Маркази таъбу нашри ДМТ, 2018. - №6. - С. 77-83. ISSN № 2413-516x.

5. Назари нави Ю.А.Рубинчик роҷеъ ба роҳҳои вожасозии забони форсӣ. Суханшиносӣ. Маҷаллаи илмӣ. - Душанбе: Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ, 2018. - №4. - С. 12-23. ISSN №2308-7420

6. Сабабҳо ва омилҳои таъсиси фарҳангистонҳои дувум ва сеvум дар Эрон. Номаи донишгоҳ (Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи Б.Ғафуров). - Хучанд, 2018.- №3 (56). С. 141-148.

7. Фарҳангистонҳо ва рушди тақомули забони форсии имрӯза. Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. - Хучанд, 2018. - №4 (77). С.51-56

Номзади илми филология,  
дотсент

Муҳаббатов А.

Имзои Муҳаббатов А.-ро тасдиқ менамоям  
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Тавқиев Э. Ш.